

НИЗОМНОМАИ
Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

I. Муқарароти умумӣ

1. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд-Кумита) мақоми марказии ҳокимияти иҷроия буда, дар соҳаи татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи идораи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании, танзими меъёрии ҳуқуқӣ, хизматрасонии давлатӣ ва идораи моликияти давлатӣ, пешбурди сиёсати ягонаи давлатӣ оид ба омодагӣ ва ҳифзи аҳоли, иншоотҳои иқтисодӣ ва ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи замониҳои осоишта ва ҷанг фаъолият менамояд, маҷмӯи чорабиниҳои умумидавлатӣ, ҳуқуқӣ, мудофиавӣ ва дигар чорабиниҳоро, ки ба ҳифзи аҳоли, иқтисодиёт ва ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ, инчунин ҳангоми сар задани амалиёти ҷангӣ нигаронида шудаанд, ҳамроҳанг месозад.

2. Роҳбарии Кумитаро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ месозад.

3. Кумита дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ эътирофнамудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ин Низомнома ро дастури амал қарор медиҳад.

4. Кумита фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва дигар ташкилотҳо амалӣ месозад.

II. Ваколатҳо

5. Кумита дар соҳаи муқарраргардидаи фаъолият ваколатҳои зеринро анҷом медиҳад:

- ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро, ки тибқи онҳо қабули қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо мегардад ва мутобиқи банди 1 Низомномаи мазкур ба фаъолияти Кумита тааллуқ доранд, инчунин лоиҳаи нақшаи қорӣ ва нишондиҳандаҳои фаъолияти Кумитаро пешниҳод менамояд;

- роҳбарии системаи ҳолатҳои ғавқулӯда ва мудофияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили тайёри ва таъмини омодагии доимии онро анҷом медиҳад;
- самтҳои асосии фаъолияти системаи ҳолатҳои ғавқулӯда ва мудофияи граждании мамлакат, инчунин пешбурд, рушд ва тақмили онро муайян менамояд;
- нақшаҳои мудофияи граждани ва ҳифзи аҳоли, иқтисодиёт ва ҳудуди мамлакатро дар ҳолатҳои ғавқулӯдаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ таҳия ва дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро татбиқ менамояд;
- дар таъсис, таҷҳизонӣ ва дар ҳолати омодагии доимӣ нигоҳ доштани қисмҳои ғайриҳарбии мудофияи граждение, ки барои бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои ғавқулӯда дар замони осоишта ва ҷанг пешбинӣ шудаанд, иштирок менамояд;
- ба қушунҳои мудофияи граждани ва дар ҳолати омодагии доимӣ нигоҳ доштани қисмҳои ҳарбии Кумита, инчунин таъминоти моддию техникаӣ ва молиявии онҳоро роҳбарӣ менамояд;
- қувваҳои мудофияи гражданиро дар ҷараёни анҷом додани корҳои наҷотдиҳӣ ва бартарафсозии оқибатҳои ҳолатҳои ғавқулӯда идора мекунад;
- тайёрии ҳайати роҳбарикунанда ва фармондеҳии мудофияи граждани, инчунин омӯзиши аҳоли оид ба мудофияи граждани ва амалҳои онҳоро дар ҳолатҳои ғавқулӯдаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ ташкил менамояд;
- барномаҳои тайёрии ҳайати роҳбарикунанда, фармондеҳону сардорон ва ҳайати шахсии мақомоти идора, қушунҳо ва нерӯҳои ғайриҳарбии мудофияи граждани, инчунин омӯзиши аҳолиро оид ба мудофияи граждани ва ҳолатҳои ғавқулӯдаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ таҳия, мувофиқа ва тасдиқ менамояд;
- пешниҳодҳоро оид ба ташкили амволи махсуси мудофияи граждани таҳия намуда, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон манзур менамояд, инчунин назорати пуррагардонӣ, ҷойгиркунӣ, шароити нигоҳдорӣ ва сари вақт нав кардани захираҳои сафарбариро анҷом медиҳад;
- корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, илмӣ-техникаӣ ва ихтироотиро оид ба масъалаҳои ҳифзи аҳоли, иқтисодиёт ва ҳудуди мамлакат аз воситаҳои ҳозиразамони ҳуҷуми душман ва хатарҳое, ки ҳангоми амалиётҳои ҷангӣ, инчунин дар ҳолатҳои ғавқулӯдаи замони осоишта ба вуқӯъ меоянд, ташкил менамояд;
- ҳамкориҳои мутақобилан муфидро бо вазорату идораҳо, ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва истеҳсолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин бо ташкилотҳои байналмилалӣ оид ба проблемаҳои ҳолатҳои ғавқулӯдаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ, дар соҳаи паст кардани хавфи ҳолатҳои ғавқулӯда ва рафъи оқибатҳои онҳо, таҳлил, ҷамъоварӣ ва мубодилаи иттилоот ба роҳ мемонад;
- корҳои ба аҳолии аз офатҳои табиӣ зарардида расонидани кӯмакҳои башардӯстона, захираҳои моддию техникае, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ ҷудо мегарданд, инчунин назорати истифодаи мақсаднок, тақсимот ва хароҷоти онҳоро ҳамроҳанг месозад; гузаронидани корҳои садамавию наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазиро ташкил менамояд;

- лоихаҳои нақшаҳои мудофияи граждани, ҳифзи аҳоли, иқтисодиёт ва ҳудуди мамлакатро аз ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ таҳия намуда, барои тасдиқ ба Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод менамояд;

- ба мақомоти давлатӣ, воситаҳои ахбори умум ва аҳли ҷомеаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти Кумита, дар хусуси офатҳои табиӣ, фалокатҳо, садамаҳои бузург ва оқибатҳои онҳо иттилоъ медиҳад;

- фаъолияти вазорату идораҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳоро сарфи назар аз шакли моликият ва шароити хоҷагидорӣ оид ба мудофияи граждани, ҳифзи аҳоли, иқтисодиёт, ҳудуд, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда ҳамоҳанг месозад ва назорат менамояд;

- огоҳонии мақомоти идораи мудофияи граждани ва аҳолии мамлакатро дар бораи таҳдид ва сар задани амалиёти ҷангӣ ва ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ ташкил менамояд;

- бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқараргардида барои тайёр намудани мутахассисони соҳаи мудофияи граждани, ҳолатҳои фавқулодда ва пешбурди корҳои илмӣ-тадқиқотӣ муассисаҳои таълимӣ, илмӣ-тадқиқотӣ ва техники таъсис медиҳад;

- дар ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ ва ташкилотҳои дахлдор оид ба муайян намудани самтҳои афзалиятнокӣ сиёсати давлатӣ дар соҳаи мониторинг, пешгӯӣ, пешгирӣ, сабук кардан ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулодда, ҳифзи аҳоли, ҳудуд ва иншооти муҳими иқтисодӣ гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва лоихавӣ пешниҳодҳо таҳия намуда, барои татбиқ ва амалӣ гардонидани онҳо мусоидат менамояд;

- дар гузаронидани экспертизаи давлатии ҳуҷҷатҳои шахрсозӣ ва лоихаи сохтмони объектҳо дар қисмати риояи талаботи «Меъёрҳои лоихаикашӣ, муҳандисию техникӣ» иштирок менамояд;

- якҷоя бо вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, дигар ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияташон, ҳайат. ҷойгиронӣ ва таҷрибавии қувва ва воситаҳои мудофияи гражданиро муайян менамояд;

- корҳои таъсис ва истифодаи воҳидҳои садамавӣ наҷотдиҳии доимо омодабошро барои гузаронидани корҳои фаврии маҳдудкунии оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ ташкил мекунад;

- назорат ва роҳбарии методи корҳоеро, ки барои баланд бардоштани устувории фаъолияти иншооти иқтисодӣ ҳангоми ҳолатҳои фавқулоддаи замониҳои осоишта ва ҷанг ба ҷо оварда мешаванд, анҷом медиҳад;

- дар пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ самтҳои афзалиятнокро муайян намуда, таҳия, ҳамоҳангсозӣ ва татбиқи барномаҳои мақсаднок ва илмию техникиро ташкил менамояд;

- омодагии ҷангӣ ва сафарбарсозии қушӯнҳои мудофияи граждани, ситодҳои ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани ва дигар воҳидҳои сохтори Кумитаро ба нақша гирифта, масъалаҳои омодагии ҷангӣ ва сафарбариро дар тамоми воҳидҳои сохтори Кумита таъмин ва назорат мекунад;

- дар ҳолатҳои ғавқулӯдаи замонҳои осоишта ва ҷанг истифодаи кӯшунҳои мудоғиби гражданиро ба нақша гирифта, ҳангоми рафъи оқибатҳои ҳолатҳои ғавқулӯда, ҳамкориҳои онҳоро бо қимҳои ғайриҳарбии мудоғиби граждани таъмин менамояд;

- ҷиҳати мучаҳазгардонии қисмҳои ҳарбӣ ва дигар сохторҳои Кумита, оид ба истеҳсол, тайёр кардан, интиқоли лавозимот, таҷҳизот, механизмҳо ва дигар амвол шартномаҳо менамояд;

- тибқи тартиби муқарраргардида таъсис, тақсимот ва дастрас гардонидани кӯмакҳои башардӯстонаро ба аҳолии мамлакат ва ба аҳолии кишварҳои хориҷӣ, ки дар натиҷаи ҳолатҳои ғавқулӯда зарар дидаанд, ташкил мекунад;

- ҷиҳати истифодаи мақсадноки маблағҳои пулӣ ва кӯмакҳои моддӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо карда мешаванд, инчунин аз дигар давлатҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ, шаҳрвандони алоҳида, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба Кумита барои баргарафтози оқибатҳои офатҳои табиӣ ворид мегарданд, мақоми ҳамроҳангсоз, тақсимкунанда ва назоратӣ менамояд;

- тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун дар доираи шумораи муқарраргардидаи фонди музди меҳнат оид ба таъсиси қисмҳои ҳарбӣ ва сохторҳои системаи Кумита ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод манзур менамояд;

- вобаста ба масъалаҳои марбут ба салоҳияти Кумита дастурамалҳо, меъёрҳо, қоидаҳо ва дигар санадҳои меъёрии методиро таҳия ва тасдиқ менамояд;

- қорҳои оид ба ҷалб намудани ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандонро, ки дорои таҷрибаи гузаронидани ҷорабиниҳои пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои ғавқулӯда менамоянд, ҷиҳати иштироки онҳоро дар ин ҷорабиниҳо тибқи тартиби муқарраргардида ташкил мекунад; дар ҳолати зарурӣ наҷотдиҳандагони ихтиёрӣ, наҷотдиҳандагони ташкилотҳои машғули фаъолияти сайёҳию кӯҳнавардӣ, инчунин шаҳрвандони дорои таҷрибаи наҷотдиҳиро, ки тайёрии онҳо бо ҳуҷҷат тасдиқ карда шудааст, ба таври ихтиёрӣ ҷиҳати иштирок дар қорҳои садамавӣ наҷотдиҳӣ ва дигар қорҳои таъхирнопазир, ҷалб менамояд;

- дар доираи салоҳияти худ, тибқи тартиби муқарраргардида вобаста ба масъалаҳои мудоғиби граждани, пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои ғавқулӯда, расонидани кӯмак ба аҳоли, ҳамкориҳои байналмилалиро ба ҷо меорад, инчунин таҳлил ва истифодаи таҷрибаи давлатҳои хориҷиро дар ин самт анҷом медиҳад;

- тибқи тартиби муқарраргардида дар таҳияи лоиҳаҳои санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ марбут ба масъалаҳои Кумита иштирок менамояд;

- роҳбарии фаъолияти наҷотдиҳандагоне, ки аз хориҷа ҷиҳати расонидани кӯмак дар рафъи оқибатҳои ҳолатҳои ғавқулӯда ба Ҷумҳурии Тоҷикистон омадаанд, анҷом медиҳад;

- доир ба истифодаи мақсадноки маблағҳо ва кӯмакҳои башардӯстонаи барои аҳоли ва иншоотҳои иқтисодии аз ҳолатҳои ғавқулӯда зарардида ҷудогардида, ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот медиҳад;

- бо вазорату идораҳои ҳолатҳои ғавқулодда ва мудофияи граждани Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва дигар давлатҳо ҳамкориҳои мутақобиларо ба роҳ монда, иҷрои ӯҳдадорихоеро, ки аз санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ бармеоянд, таъмин менамояд;

- ғавқулияти мақомоти давлатиро оид ба масъалаҳои мудофияи граждани ва рағбӣ оқибатҳои ҳолатҳои ғавқулоддаи дорои хусусияти табиӣ ва техногенӣ ҳамоҳанг месозад;

- тибқи тартиби муқараргардида озмунҳо гузаронида, оид ба таъмини мавод, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо барои ҳалли эҳтиёҷоти Кумита шартномаҳои давлатӣ мебандад, инчунин гузаронидани корҳои илмӣ-тадқиқотиро ба роҳ мемонад;

- функцияи ихтиёрдори асосӣ ва тақсимкунандаи воситаҳои буҷети давлатиро, ки барои таъминот ва ҳалли вазифаҳои Кумита ҷудо шудаанд, анҷом медиҳад;

- қабули шаҳрвандон, баррасии саривақтӣ ва пурраи аризаҳои хаттӣ ва шифоҳии онҳоро таъмин намуда, оид ба онҳо қарор қабул мекунад ва дар мӯҳлати муайяннамудаи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба аризадиҳандагон ҷавоб ирсол менамояд;

- дар доираи ваколатҳои худ ҳифзи маълумоти дорои сирри давлатиро таъмин менамояд;

- тайёрии сафарбарии Кумитаро таъмин менамояд, тайёрии сафарбарии сохторҳои таркибии тобеъро ҳамоҳанг месозад ва назорат мекунад;

- тайёрии касбии кормандони Кумита, бозомӯзӣ, баланд бардоштани савияи дониш ва таҷрибаомӯзии онҳоро ташкил менамояд;

- мувофиқи талаботи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба такмил, нигоҳдорӣ, баҳисобгирӣ ва истифодаи ҳуҷҷатҳои бойгонии Кумита корҳоро ташкил менамояд;

- дигар ваколатҳоро дар доираи ғавқулият, ки қонунҳо ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст, ба иҷро мерасонад.

6. Кумита бо мақсади татбиқи ваколатҳо дар доираи ғавқулияти худ ҳуқуқ дорад:

- тибқи тартиби муқараргардида маълумотеро, ки барои қабули қарор вобаста ба ҳалли масъалаҳои Кумита зарур мебошанд, талаб намояд ва ба даст орад;

- тибқи тартиби муқараргардида нишонҳои сарисинагӣ ва муқофотҳои идоравӣ таъсис намуда, бо онҳо шаҳрвандон ва кормандонро барои ғавқулият дар соҳаи муқараргардида сарфароз гардонад;

- тибқи тартиби муқараргардида барои ҳалли масъалаҳои соҳа муассисаҳои илмӣ, олимон ва мутахассисони алоҳидаро ҷалб намояд;

- дар соҳаи муқараргардидаи ғавқулият мақомоти ҳамоҳангсоз, машваратӣ, экспертӣ аз ҷумла байниидоравӣ (шӯроҳо, комиссияҳо, гурӯҳҳо ва ҳайати мушовара) таъсис намояд;

- тибқи тартиби муқараргардида барои интишори санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳа, эълонҳои расмӣ ва дигар мавод оид ба ғавқулияти Кумита воситаи ахбори ҷопи оммавӣ таъсис намояд;

- тибқи тартиби муқарраргардида воситаҳои нақлиёти махсус дошта бошад, ки бо аломатҳои фарқкунанда, сигналҳои равшанию садоӣ ва воситаҳои алоқа таҷҳизонида шудаанд;

- ҳолат ва омодагии мудофияи гражданиро дар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, корхонаҳо ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқии шакли хоҷагидорӣ аз рӯи нақша ё ба таври ногаҳонӣ санҷиш намояд:

-тибқи тартиби муқарраргардидаи қонун намунаҳои нави техникаи махсусгардонидашуда, таҷҳизот, лавозимот ва воситаҳои ҳифзи аҳолиро қабул намуда, намунаҳои кӯҳнашудаи онҳоро аз истифода хориҷ намояд;

- техника, таҷҳизот, лавозимот ва дигар арзишҳои моддиро (ба истиснои тамоми намудҳои аслиҳа ва муҳимоти ҷангӣ), ки мӯҳлати муқарраргардидаашон гузашта, аз ҷиҳати маънавӣ кӯҳнаю фарсуда ва корношоям шудаанд, тибқи тартиби муқарраргардидаи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон фурӯшад:

- дар сохтмони иншооти муҳофизатии аҳоли, инчунин ҷиҳати қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти манзилию маишии хизматчӯни ҳарбӣ, коргарон ва хизматчӯни Кумита, қисмҳои ҳарбӣ ва дигар сохторию он ҳамчун фармоишгар баромад намояд:

- тибқи тартиби муқарраргардида мутахассисони давлатҳои хориҷӣ ва кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро ҷиҳати иштирок дар гузаронидани экспертизаяи давлатии ҳудуд, иншоот ва истеҳсолоти махсуси хатарнок ҷалб намояд:

- дар мувофиқа бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо дар бораи ба корҳои наҷотдиҳӣ ва дигар корҳои таъхирнопазири рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулоддае, ки дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз ҳудуди он ба миён омадаанд, оид ба ҷалби воситаҳои зарурӣ қарорҳо қабул намояд.

Қарорҳои Кумита дар соҳаи мудофияи граждани, ҳифзи аҳоли, иқтисодиёт ва ҳудуд аз ҳолатҳои фавқулоддаи дорой хусусияти табиӣ ва техногенӣ ҷиҳати иҷро барои тамоми вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо новобаста аз шакли моликият ва тобеъияташон ва аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ мебошанд.

Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва дигар ташкилотҳо, новобаста аз шакли моликият ва тобеъияташон, шахсони мансабдор ва аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ҳалли масъалаҳои мудофияи граждани вазифадоранд бо Кумита, ситодҳои ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо ҳамкорӣ намоянд.

7. Кумита дар доираи фаъолияти худ, ба истиснои ҳолатҳои, ки бо фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд, ҳуқуқ надорад, ки вазифаҳои назоратӣ, инчунин вазифаҳои идораи амволи давлатиро анҷом диҳад.

Маҳдудияти дар сарҳати 1 ҳамин банд пешбинигардида нисбат ба ваколатҳои Раиси Кумита дар идораи амволи ба Кумита бо ҳуқуқи идоракунии оперативӣ вобасташуда, ҳалли масъалаҳои кадрӣ ва ташкилии фаъолияти Кумита татбиқ намегардад.

Ҳангоми танзими ҳукукии фаъолият Кумита ҳуқуқ надорад функция ва ваколатҳоеро муқаррар намояд, ки қонунҳои конституционӣ, қонунҳо, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мақомоти марказии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳалӣ пешбинӣ нанамудаанд, инчунин ҳуқуқ надорад нисбат ба татбиқи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, ҳуқуқи ташкилотҳои ғайридавлатии тижоратӣ ва ғайритижоратӣ маҳдудудият муқаррар намояд, ба истиснои ҳолатҳои, ки имконпазирии муайян намудани чунин маҳдудиятҳо мутобиқи санадҳои мақомоти марказии ваколатдори ҳокимияти иҷроия мустақиман дар Коститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ, қонунҳо, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. ки тибқи асосҳо ва қиёсати иҷроии Коститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳо қабул гардидаанд, пешбинӣ шудаанд.

III. Ташкили фаъолият

8. Кумита муассисаи ҳарбӣ буда, ба он тамоми ҳуқуқҳо, меъёрҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва ҳуқуқи, ки барои хизматчиёни ҳарбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аъзои оилаи онҳо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул намудааст, татбиқи мегардад.

Кумитаро Раис роҳбарӣ менамояд, ки ўро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад.

Раис барои иҷроии вазифаҳои ба зиммаи Кумита гузошташуда ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар доираи фаъолияти Кумита шахсан масъул мебошад.

Раис муовинон дорад, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пешниҳоди Раиси Кумита ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.

Шумораи муовинони Раисро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян менамояд.

9. Воҳидҳои сохтори Кумитаро раёсатҳо, қисмҳои низомӣ, ситодҳои ҳолатҳои фавқулодда ва мудофияи граждани ва дигар ташкилотҳо вобаста ба самти фаъолият ташкил менамоянд. Дар раёсатҳо шўъбаҳо амал мекунанд.

Дар штати Кумита ва сохторҳои таркибии он хизматчиёни ҳарбӣ, коргарон ва хизматчиён шомиланд. Ба хизматчиёни ҳарбӣ (ғайр аз хизматчиёни ҳарбии хизмати ҳатмӣ) шаҳодатномаҳои шахсии хизматчиҳои ҳарбӣ дода шуда, мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои нигоҳдорӣ ва бо худ гирифта гаштани яроқи оташфишонии табелӣ иҷозат дода мешавад.

Дар дастгоҳи марказии Кумита ба қор қабул ва аз қор озод намудани коргарон ва хизматчиёнро Раиси Кумит анҷом медиҳад.

Фаъолияти меҳнати коргарон ва хизматчиён дар дастгоҳи марказӣ ва воҳидҳои сохтори Кумита тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешавад.

Бо мақсади татбиқи ҳуқуқҳои қиёсати амалӣ гардонидани фаъолияти хоҷагидорӣ, беҳбудии ҳифзи иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ, коргарон ва хизматчиён Кумита ҳуқуқ дорад хоҷагиҳои ёрирасон дошта бошад.

Бо хизматчиёни ҳарбӣ пуррагардони Кумита мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ўҳдадорихои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ» сурат мегирад.

10. Раиси Кумита:

- вазифахоро байни муовинони худ тақсим менамояд;
- низомномаи воҳидҳои сохтори Кумитаро тасдиқ менамояд;
- кормандони Кумитаро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд;
- тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи хизмати давлатӣ масъалаҳои гузаштани хизмати давлатиро дар Кумита ҳал менамояд;
- сохтор ва чадвали штатии Кумитаро дар доираи фонди музди меҳнат ва шумораи кормандон, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст ва сметаи хароҷоти ниғадошти Кумитаро дар доираи маблағгузорӣ, ки барои давраи дахлдор дар бучети ҷумҳуриявӣ пешбинӣ гардидааст тасдиқ мекунад;
- нақшаи солонаи кор ва нишондиҳандаҳои фаъолияти Кумита ва сохторҳои таркибии онро тасдиқ менамояд;
- ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъсиси бучети ҷумҳурӣ дар қисми таъмини молиявии фаъолияти Кумита пешниҳод манзур менамояд;
- ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи санадҳои меъёрии ҳуқуқиро пешниҳод менамояд;
- ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъсис, азнавташқилдиҳӣ ва барҳам додани сохторҳои алоҳидаи Кумита пешниҳод манзур менамояд;
- тибқи тартиби муқараргардида, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роҳбарони воҳидҳои сохтори Кумитаро ба анҷом мерасонад; бо роҳбарони зикргардида шартномаҳои меҳнатӣ таҳия мебардад, тағйир медиҳад ва ё барҳам медиҳад;
- тибқи тартиби муқарраргардида дар бораи бо мукофотҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонидани хизматчиёни ҳарбӣ, кормандон ва хизматчиёни Кумита пешниҳод манзур менамояд;
- дар асос ва талаботи Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои конституционӣ ва қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фармонҳо оид ба масъалаҳои ба Кумита вобастагардида ва масъалаҳои ташкили фаъолияти ҳамарӯза тасдиқ менамояд.

11. Кумита аз ҳисоби маблағҳое, ки бучети давлатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаанд, маблағгузорӣ карда мешавад.

12. Низомнома, Сохтори дастгоҳи марказӣ, шумораи штатӣ, Нақшаи идоракунӣ, Номгӯи ташкилотҳои системаи Кумита аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.

Кумита шахси ҳуқуқӣ буда, дорои мӯҳр бо сабти Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва номи худ, дигар мӯҳрҳо, штампҳо ва бланкаҳои намунаи муқарраргардида ва ҳисобномаҳо мебошад, ки мувофиқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода шудаанд ва аз суратҳисоби ягонаи хоҷагидорӣ Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузорӣ мегардад.

13. Суроғаи ҳуқуқии Кумита – 734013, шаҳри Душанбе, кӯчаи Лоҳӯтӣ, 26.